

Тағйиру иловаҳо ба Дастурамали №176
«Дар бораи тартиби танзими фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ»

Ба Дастурамали №176 иловаҳои зерин ворид карда шаванд:

1. Банди 8 дар таҳрири зайл ифода карда шавад:

“Ҳангоми аз андозаи муқаррарнамудаи Бонки миллии Тоҷикистон кам шудани меъёри кифоятии сармояи ташкилоти қарзӣ, илова ба талаботҳои дар банди 7 муайяншуда, ба ташкилоти қарзӣ гузаронидани амалиёти зерин манъ аст:

- аз шахсони воқеӣ қабул намудани амонатҳо ва пасандозҳо (аз ҷумла, пуррагардони ҳисобҳои амонатии (пасандозии) мавҷудбудаи шахсони воқеӣ);

- пешниҳод намудани қарзҳои аз 500 000 (панҷсад ҳазор) сомонӣ калон;

- зиёд намудани дороиҳои ба хавф дучоршаванда (ҳамчунин, ҳисобҳои ғайритавозунӣ);

- зиёд намудани музди меҳнат ва дигар намуди ҷубронпулӣ, пардохти мукофотпулӣ ба ҳамаи аъзоёни Шуро, кормандони роҳбарикунада ё мансабдор (ё ба ҳама гуна шахси алоқаманди ташкилоти қарзӣ);

- ба ҳар гуна шахси вобастаи (алоқаманди) ташкилоти қарзӣ додани ҳама гуна воситаҳо (аз ҷумла, додани пасандозҳо ва фоизҳои онҳо);

- харидорӣ намудани воситаҳои асосӣ ва ҳама гуна хароҷотҳои калонҳаҷм (аз ҷумлаи хароҷотҳо барои таъмир, сохтмон ва ғайра);

- кушодани филиал, воҳиди дигари сохторӣ ва ё оғоз намудани амалиёти нав.”;

2. Дар банди 17 баъд аз аломатҳои “(15943 -15945)” аломат ва калимаҳои “- фарқияти фонд ва захираи хавфҳои қарзӣ” илова карда шавад;

3. Баъд аз банди 18 банди нав бо мазмуни зайл илова карда шавад:

“18¹. Тибқи банди 39-и Дастурамали №215 “Дар бораи тартиби ташкил ва истифодаи захира ва фонди пӯшонидани талафоти имконпазир аз рӯи қарзҳо” ҳангоми зиёд будани захира ва фондҳои ташаккулдодаи қарзҳо аз фонди ҳисобшуда тибқи стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ (дар асоси хулосаи аудиторӣ) ва надоштани маблағи кофӣ дар ҳисобҳои 30315, 30305 ва 30307 барои ташкили фарқияти мазкур дар ҳисобҳои 30319 ва 30321 маблағи ин фарқият ҳангоми баҳисобгирии сармояи асосии соф тарҳ карда мешавад.”;

4. Сархати 2, банди 19 дар таҳрири зайл ифода карда шавад:

“Сармояи иловагӣ ба таври зайл муайян карда мешавад:

Си=31503+31505+31507+31901+30317+30307+31701+(қисми26246+қисми 30319)”

5. Баъд аз банди 20 банди нав бо мазмуни зайл илова карда шавад:

“20¹. Фонди умумӣ аз рӯи дороиҳои ғаёол (26246) ва захираи умумӣ барои дороиҳои ғаёол (30319), ки аз тарафи ташкилотҳои қарзӣ барои хавфи сифати дороиҳо барои дороиҳои таснифшудаи гуруҳи “қолабӣ” ва “зери назорат” (мувофиқи талаботи Дастурамали №215) ташкил дода шудаанд, метавонад ба андозаи на зиёда аз 1,25% аз маблағи умумии дороиҳои бо назардошти хавф баркашидашуда ба сармояи иловагӣ дохил карда шавад. Қисми фонди умумӣ аз рӯи дороиҳои ғаёол (26246) ва захираи умумӣ барои дороиҳои ғаёол (30319), ки аз 1,25% аз маблағи умумии дороиҳои бо назардошти хавф баркашидашуда зиёд мебошад ва ба таркиби сармояи иловагӣ дохил карда нашудааст, барои хавфи қарзӣ аз маблағи умумии дороиҳои бо назардошти хавф баркашидашуда ҳангоми баҳисобгирии меъёри кифоятии сармоя тарҳ карда мешавад.”;

6. Банди 55 хориҷ карда шавад.

Тағйиру иловаҳо ба Дастурамали №215 “Дар бораи тартиби ташкил ва истифодаи захира ва фонди пӯшонидани талафоти имконпазир аз рӯи қарзҳо”

Банди 39 Дастурамали №215 “Дар бораи тартиби ташкил ва истифодаи захира ва фонди пӯшонидани талафоти имконпазир аз рӯи қарзҳо” дар таҳрири зайл ифода карда шавад:

“ 39. Ташкилоти қарзӣ тибқи Дастурамали мазкур бояд талаботҳо оид ба ташкили захира ва фондҳоро аз рӯи қарзҳо ҳисоб намуда, онро бо фонди тибқи стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ ташкилнамуда муқоиса кунад. Агар талабот оид ба ташкили захира ва фондҳо аз рӯи қарзҳо тибқи Дастурамали мазкур назар ба фонди тибқи стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ ташкилшуда зиёдтар бошад, ташкилотҳои қарзӣ бояд фарқиятро аз ҳисоби 30315 “Захираи умумӣ аз ғоида” ё ҳисобҳои 30305 “Ғоидаи тақсимнашуда”, 30307 “Ғоидаи соли гузашта” мутаносибан ба ҳисобҳои 30319 “Захираи умумӣ барои дороиҳои ғаёол” ва 30321 “Захираи махсус барои дороиҳои ғайриғаёол” гузаронанд.

Агар ташкилотҳои қарзӣ дар ҳисобҳои 30315, 30305 ва 30307 маблағи кофӣ барои ташкили фарқияти фондҳо надошта бошад, қисмати фарқияти

фондҳо аз рӯи дороиҳои ғаёол ва/ё ғайриғаёол ҳангоми баҳисобгирии сармояи асосии соф тарҳ карда мешавад.”

**Тағйиру иловаҳо ба Қоидаҳои ҳисобдории муҳосибавӣ барои
ташкilotҳои қарзӣ ва ташкilotҳои маблағгузории хурд (Феҳрасти
ҳисобҳои тавозунӣ),**

Ба Қоидаҳои ҳисобдории муҳосибавӣ барои ташкilotҳои қарзӣ ва ташкilotҳои маблағгузории хурд (Феҳрасти ҳисобҳои тавозунӣ), ки бо қарори Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2010, №181 тасдиқ шуда, дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 1 сентябри соли 2010, №587 ба қайд гирифта шудааст, ҳисобҳои тавозунии нави зерин илова карда шавад:

26246 “Фонди умумӣ аз рӯи дороиҳои ғаёол”

30319 “Захираи умумӣ барои дороиҳои ғаёол”

30321 “Захираи махсус барои дороиҳои ғайриғаёол”

57108 “Фонди умумӣ аз рӯи дороиҳои ғаёол”.